

## ТАҚРИЗИ

**муқарризи расмӣ ба кори диссертационии Файзуллоева Зебунисо Буходировна дар мавзӯи «Ҷанбаҳои таърихӣ-педагогии арзишҳои миллии мардумони Осиёи Марказӣ ва мақоми онҳо дар таълимӯ тарбияи насли наврас», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод гардидааст**

**Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот.** Мавзӯи таҳқиқнамудаи Файзуллоева Зебунисо Буходировна яке аз мавзӯҳои мубрами педагогикаи муосир маҳсуб ёфта, омӯзишу таҳлили яке аз муаммоҳои замонавӣ – ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллиро, ки маҳз бо асосҳои педагогии худ аз замонҳои қадим то ба имрӯз дар ақлу идрок ва қалбу эҳсосоти ҳалқ ҷой гирифта, мақому эътибори худро дар пояи баланд нигоҳ доштааст, дар бар мегирад.

Ба фикри диссертант, имрӯзҳо, ки панҷяки асри аввали ҳазораи сеюм аз зарваракҳои таърихи башар ҷой гирифтааст, инсоният ба гузаштаи худ назар андохта, то чӣ андоза сода ва чӣ андоза мураккаб будани ҳаёти аҷдоди худро дарк мекунад. Ва, зимнан, пай мебарад, ки ҳар рӯзе, ки сипарӣ шуд, аз худ сабаке баргузошта, барои фардову ояндаи дур заминае барҷо мемондааст. Барои ҷовидонии симои маънавӣ ва асолати таърихии ҳалқу миллат арзишҳои миллии он нақшे дорад, басо тақдирсоз ва аз ин рӯ, посдории ин арзишҳо, ҷустани ҷавоҳирӣ ҳаётии онҳо, ҳамарӯза аҳамияти бештар пайдо ҳоҳанд кард. Манзалати тарбиявӣ ва фарогири арзишҳои миллӣ дар ташаккули аҳлоқу одоб маҳз бо асосҳои педагогии худ аз замонҳои қадим то ба имрӯз дар ақлу идрок ва қалбу эҳсосоти ҳалқ ҷой гирифта, мақому эътибори худро дар пояи баланд нигоҳ доштааст. Бахусус, рушди ҷузъи маънавии арзишҳои миллӣ дар ҳамоҳангӣ бо арзишҳои дини ислом қобили таваҷҷӯҳ буда, заминаҳои илмии он басо мустаҳкам аст.

Омӯзиши таърих, фарҳанги миллӣ, мероси гаронбаҳои маънавии аҷдодӣ, ки дар маҷмӯъ арзишҳои миллиро ташаккул медиҳанд, дар ҷавҳари худ омилҳои гаронбаҳои таълимӯ тарбияро фаро мегиранд, ки дар баробари ворисияти наслҳо аслияти онҳо низ рӯ ба равнақ буда, маҳз ифодакунандай

мазмун ва рӯҳи замон ба шумор мераванд. Ҳамвора роҳу восита ва имконоти истифодаи беҳтарин ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ дар таҷрибаи таълиму тарбияи имрӯзai дунявӣ беш аз пеш ба масъалаи мубрами илмӣ табдил меёбад ва баҳусус педагогикаи муосири миллии ҳалқҳои Осиёи Марказӣ ба он ниёз дорад.

Дар ин замина, интихоби мавзӯъ ва натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, ки дар диссертатсияи мазкур таҷассум ёфтааст, сазовори таҳсин аст. Зоро, аз тариқи таҳқиқи ҷанбаҳои таърихӣ-педагогии арзишҳои миллӣ, илми муосири педагогика имконият пайдо ҳоҳад кард, ки дар коркарди фарзияҳои навини замонавӣ дар ҳамоҳангӣ бо арзишҳои миллӣ, аз маълумотҳои илман асоснок истифода намояд.

Циҳати боз ҳам сазовортари таҳқиқот ба назари банда дар он ба назар мерасад, ки муҳаққиқ умумияти таърихии ҳалқҳои Осиёи Миёнаро тӯли ҳазорсолаҳо ба инобат гирифта, муштаракии арзишҳои миллии мардуми ин сарзамиро ба таври муштарак ба риштai таҳлил кашидааст ва ҷанд ҳулосаҳои муҳими илмӣ ба миён гузаштааст, ки барои рушди илми педагогикаи миллии онҳо ва ҳамгиройии он арзишҳо бо низоми таълими миллии имрӯз аҳамияти хос қасб мекунанд. Аз натиҷаҳои омӯзиши манбаъҳои таърихӣ ва адабиёти парокандай мавҷуда, муаллифи диссертатсия ҳулоса мекунад, ки тибқи он мардуми Осиёи Марказӣ дар баробари дигар ҳалку миллатҳои ҷаҳон дар давоми ҳазорсолаҳо ба ватан дилбастагӣ дошта, ба он хизмат мекард, забони модарӣ, фарҳанг, урғу одат, анъана, арзишҳои миллии ҳудро ҳифз намуда, ташаккул медод. Насли наврасро дар рӯҳияи меҳанпарастӣ, инсонпарварӣ, ҳудшиносӣ, забондонӣ ва маънавияти воло тарбия менамуд. Пас, чӣ андоза муҳим будани пажӯҳиши мазкур ва зарурати ба доираи илм кашидани шудани мавзӯъ ҳуд аз ҳуд маълум мешавад.

Нисбат ба назари муҳаққиқ мусаллам аст, ки ҳалқҳои Осиёи Миёна дар замони муосир дар роҳи рушди арзишҳои миллӣ ба эҳё намудани фазои динӣ-маънавии ҳуд камар бастаанд ва дар ин роҳи интихобшуда пеш аз ҳама соҳаи таълиму тарбия ниёз ба тағйиротҳои кулӣ дорад. Лекин, шароити имрӯзai инқирози гуманитарии ҷамъият қодир набудани низоми муосири таълимиро барои бо мазмуни маънавӣ пур кардани ҷараёни таълим нишон медиҳад. Аз ин боис масъалаи барпо намудани фазои ягонаи

таълиму тарбияе ба тартиби рӯз баромадааст, ки мазмунан нав буда, урфу одат ва анъанаҳои миллиро инъикос мекунанд.

Навгониҳои илмии таҳқиқот дар он акс ёфтааст, ки аввалан, аз маълумот ва мулоҳизаҳои парокандаи адабиёти илмӣ ва манобеи мавҷуда, як кори илман асосноки мунаzzам мураттаб шудааст. Сониян, хусусиятҳои сарчашмаҳои таълимику тарбиявӣ оид ба арзишҳои миллӣ таҳлил шуда, инъикоси ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ дар онҳо кушода дода шудаанд. Нишон дода шудани роҳу восита ва шароитҳои истифодай ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ чун ҷузъи арзишҳои умумбашарӣ низ ба қатор навгонии илмӣ шомил мешавад. Ва ниҳоят, инъикоси мақоми арзишҳои миллӣ дар раванди тарбияи ҳудшиносӣ ва рушди маънавиёти миллӣ барои илми педагогика аҳамияти хос дорад. Муҳаққиқ таъкид кардааст, ки тарбияи насли наврас, ки асосашро чун ҷавҳари арзишҳои миллӣ – одоб ташкил мекунад, имрӯз яке аз вазифаҳои муҳим дар назди падару модар, соҳай маориф ва умуман ҷамъият гузошта шудааст. Ояндаи миллат ва давлат аз дараҷаи муваффақияти ин соҳа вобаста аст. Дар замони муосир зери таъсири нерӯҳои вайронкор ҷавонон бинобар нафаҳмидани моҳияти ҳаводиси олам ба қаҷфаҳмӣ, қаҷрафторӣ, густариши бесарусомонӣ майл пайдо кардаанд. Барои пешгирий кардани чунин амалҳои номатлуб дар байни ҷавонон, имрӯзҳо ба мазмуни педагогика ҳарҷӣ бештар ҷой додани арзишҳои миллӣ ва муштаракан арзишҳои дини ислом оид ба таълиму тарбия ва маънидоди мунаzzами арзишҳои маънавиву ахлоқӣ ба зарурати ҳаётӣ табдил меёбад. Чунки воқеаҳои солҳои охир, ки дастгирӣ ва пайравӣ ба ақидаҳои бемуросо ва таҳаммулнапазир чун тундгароӣ, ифротгароӣ ё ҳуд экстремизм зиёд гардида, зиддиятҳои этникӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ба шиддатнокшавии ин ҷараёнҳо меорад, зарурияти таҳқиқи моҳияти солимонаи инсонпарварона доштаи арзишҳои миллӣ ва роҳу воситаҳои омӯзиши ҷанбаҳои педагогии онро баҳусус дар муассисаҳои таълимиӣ ба миён гузошт.

Муҳаққиқ ибрози назар мекунад, ки имрӯз воқеан ба таври тадриҷӣ арзишҳои миллӣ дар фарҳанги моддӣ ва маънавии ҳалқҳо, ҳаёти иҷтимоӣ ва муносибатҳои оиласии онҳо инъикоси худро меёбад. Заминаҳои фарҳангӣ ва маҳсусан педагогии арзишҳои миллӣ имконият медиҳанд, ки як қатор омилҳои таълиму тарбиявии онҳо мавриди омӯзиш қарор дода шуда,

моҳияти ин арзишҳо чун гуманизм, росткорӣ, некӣ, саховат, покии руҳу тан ва афкори гаронмояи педагогии миллӣ барои ҳамагон дастрас гардад.

Тавре, ки таърих гувоҳӣ медиҳад, мақоми арзишҳои миллӣ дар ҷараёни таълим ва тарбияи ҳалқҳои Осиёи Марказӣ решоҳои мустаҳкам дошта, чун сарвати бебаҳои маънавӣ, ки саросар пур аз арзишҳои тарбиявӣ мебошад ба роҳ монда шуда буд. Дар тадқиқоти мазкур мақоми арзишҳои миллӣ чун яке аз омилҳои ғани гардонидани низоми тарбияи ахлоқӣ дар муассисаҳои таълимии замонавӣ низ баррасӣ шудааст. Бинобарин, дар ҷараёни таҳқиқи мавзӯи интихобшуда муҳаққиқ бо мазмуни барномаҳои тадрисии мактабҳои Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қазоқистон шинос гардида, мавқеи арзишҳои миллию исломиро дар онҳо ба риштаи таҳқиқ кашида, имконияти истифодаи ин арзишҳоро дар ҷараёни таълими дунявӣ омӯхтааст.

Таҳлили педагогии ҷараёни истифодаи мақсадноки шакл ва методҳои ҷорӣ намудани арзишҳои миллӣ ба раванди таълиму тарбия, ки аз замонҳои қадим то кунун дар урғу одат ва анъанаҳои ҳалқҳои Осиёи Марказӣ таҷассум ёфтаанд ва ҳамгиройии ин омилҳо дар замони мусир имконият додаанд, ки муҳаққиқ ҷанд ҳулоса ва тавсияҳои худро пешниҳод намояд. Аз ҷумла, гуфта шудааст, ки дар мактаб ва мадориси аҷоди мардумони Осиёи Миёна мавқеи илму дониш хеле баланд буда, арзишҳои беҳтарини миллӣ аз ҷумлаи китоб ва китобхонӣ, ахлоқу одоб, меҳнат ва ҳунаромӯзӣ дар байни ҳалқ тавсее ёфта буд. Инъикос намудани роҳи тайкардаи ниёгон дар роҳи таълим ва тарбия, баррасӣ гардидани беҳтарин анъанаҳои мактаб ва мадрасаҳо, ба шароити кунунӣ муқоиса кардани онҳо дар дарки ҳудшиносии миллии насли наврас аҳамияти муҳим дошта, онҳоро водор месозад, ки ботини маънавӣ ва ахлоқии худро аз нигоҳи миллӣ пурмазмун гардонида, ба қолаби замонавии тарбияи дунявии миллӣ андозанд.

Боз як назари ҳулосавии муҳаққиқ он аст, ки назар ба натиҷаҳои таҳлили адабиёт, дар мазмуни маводҳои таълимӣ то ба ҳол арзишҳои миллӣ ва узван исломӣ кам ба инобат гирифта шудаанд. Аз ҷумла тарбияи ахлоқӣ, маънавӣ ва меҳнатӣ, ки дар замери арзишҳои волои миллӣ мавҷуд аст, қариб ки ба инобат гирифта нашудааст. Гузориши дурусти ин масъала ва ҳамгиройии кори муассисаҳои таълимӣ ва оила имконият медиҳад, ки насли наврас аз хурдсолӣ бо арзишҳои миллӣ, ки як қисми анъана ва урғу одатҳои

халқи моро ташкил медиҳад, шинос гардида ба ҳар гуна ақидаҳои номатлуб ва қаҷфаҳмиҳои динӣ муқовимат пайдо кунанд. Ба фикри диссертант, пойдевори маънавии онҳо китоб ва муносибат ба меҳнати ҷисмонӣ ва ақлӣ, ки ҷавҳари арзишҳои миллӣ аст, ба тарбияи солим ва дар пояи баланди маънавӣ тарбия ёфтани муҳассилин замина фароҳам меорад.

Қобили зикр аст, ки ба сифати натиҷаи мутлақ ва мушаххасу мустақилонаи муҳаққиқ таҳлили қиёсии адабиётҳоро алоҳида таъкид кардан зарур аст. Муаллиф ин корро хеле борикбинона анҷом дода тавонистааст.

Дар баробари мавҷудияти натиҷаҳои арзишманд ва дастовардҳои илмии назаррас, ки маҳсули фаъолияти пурсамари муаллифи диссертатсияро бозгӯ мекунанд, дар кори таҳқиқотӣ баъзе камбудӣ ва норасоиҳо ба назар мерасанд, ки ба эътибор гирифтани он ба андешаи мо, барои боз ҳам мукаммалтар шудани сифат ва мазмуну муҳтавои диссертатсия мусодидат ҳоҳанд кард:

1. Зимни танзими маводи ҷамъоварда, муҳаққиқ метавонист фикру мулоҳизаҳои худро ба таври ҳронологӣ, пай дар пай ҷойгир кунад, то ки манзараи таърихии яклухт ба вучуд оварда шавад. Ин кор дар пояи зарурӣ ба ичро расонида нашудааст.

2. Дар рисола тадқиқотҳои мушаххаси олимон оид ба фанни пешниҳодшуда камтар ба назар мерасанд.

3. Дар матни диссертатсия баъзе ҳатогиҳои техникиву имловӣ вомехӯранд.

Нуктаҳои баёншуда танҳо пешниҳод буда, ҳаргиз арзиши назариявӣ ва амалии диссертатсияи мазкурро ҳаладор намесозанд.

## **Хулоса**

Натиҷаҳои боэътиҳод ва хулосаҳои назариявие, ки аз тарафи муаллифи диссертатсия дар сатҳи зарурии пойгоҳи илмӣ ба даст оварда шудаанд, аз моҳияти баланди арзишмандии илмӣ доштани диссертатсияи тақризшаванда гувоҳӣ медиҳанд.

Хулоса, муаллиф ҳадафҳои дар назди таҳқиқот гузошташударо пурра ҳалу фасл кардааст, хулосаҳо тибқи вазифаҳои пешгузоштаи таҳқиқот асоснок ва мұлтамад буда, мундариҷаи диссертатсия мутобиқ ба назари

мантиқӣ шакл гирифтаанд ва муаллиф соҳиби қобилияти хуби таҳқиқотӣ мебошад.

Диссертатсияи Файзуллоева Зебунисо Буходировна дар мавзӯи «Ҷанбаҳои таърихӣ-педагогии арзишҳои миллии мардумони Осиёи Марказӣ ва мақоми онҳо дар таълиму тарбияи насли наврас», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Файзуллоева Зебунисо Буходировна сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои педагогӣ,  
профессори кафедраи сотсиология  
ва психологияи идоракуни  
Академияи идоракуни давлатии  
назди Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

  
Файзализода Ҷумахон Хол

26.08.2021

СУРОФА: шаҳри Душанбе, кӯчаи Сайд Носир. 33.  
Тамос: Тел.+992 918 50 63 24. Почтаи электронӣ: info@apa.tj.  
Сомона: www.apa.tj

Имзои Файзализода Ҷумахон Холро тасдиқ мекунам.

Сардори Раёсати кадрҳо, қоргузорӣ  
ва корҳои маҳсуси Академияи идоракуни  
давлатии назди Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Бобозода Одилҷони Олим